

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба кори диссертационии Афзалшоҳи Сафархон дар мавзуи «Амсиласолӣ ва соҳтани технологияи автоматикунонии ҳисобкуни таҳлили NPS дар системаи бонкҳо бо мақсади оптимизатсияи тақсимоти захираҳои пулӣ», бароӣ дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD - доктор аз рӯйи ихтисоси 6D070500 - Амсиласолии математикӣ ва компютерӣ (6D070502- Амсиласолии математикӣ, методҳои ададӣ ва комплекси барномаҳо)

Кори диссертационии пешниҳодшудаи Афзалшоҳи Сафархон ба мушкилоти мубрами автоматикунонии системаҳои бонкӣ бахшида шудааст. Дар он масъалаи таҳияи моделҳои математикӣ ва технологияҳо барои ҳисоб ва таҳлили нишондихандай Net Promoter Score (NPS) бо мақсади оптимизатсияи тақсими захираҳо ва дарҳостҳо баррасӣ мегардад. Самти интихобшудаи таҳқиқот дорои аҳаммияти баланди амалӣ мебошад, зоро автоматаикунонии равандҳои бонкӣ ва ҷорӣ намудани василаҳои муосири таҳлилий яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани самаранокии муассисаҳои молиявӣ дар шароити иқтисодиёти рақамӣ ба шумор меравад.

Мубрамияти мавзуи диссертасия. Бо тавсеаи муносибатҳои бозаргонӣ ва гузариш ба иқтисоди бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми бахшҳои ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ тағйироти куллӣ ба миён омадаанд. Ин тағйирот на танҳо ба соҳт ва фаъолияти соҳторҳои давлатӣ ва хусусӣ таъсир мерасонанд, балки зарурати навсозии равандҳои идоракунӣ, аз ҷумла дар соҳаи хизматрасониҳои молиявӣ ва бонкдориро ба миён мегузоранд. Дар чунин шароити мураккаб ва тағйирёбанда, масъалаи таҳлили назариявӣ ва ҳалли амалии масъалаҳои марбут ба системаи музд ва тақсими захираҳо дар бахшҳои гуногуни иқтисодиёт, маҳсусан дар муассисаҳои бонкӣ, аҳаммияти маҳсус пайдо мекунад.

Яке аз самтҳои муҳим ва зарурии рушди системаи бонкӣ дар шароити муосир автоматаикунонии равандҳои хизматрасонӣ ва истифодаи технологияҳои иттилоотии навин мебошад. Ҷорӣ намудани моделҳои

математикӣ ва усулҳои оптимизатсионӣ ба муассисаҳои молиявӣ имконият медиҳад, ки ҷараёнҳои дохилии худро самараноктар ба роҳ монда, ба рақобати бозор мутобиқ гарданд ва сатҳи хизматрасонӣ ба муштариёро баланд бардоранд.

Дар ин раванд, моделсозии нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти бонк, аз қабили Net Promoter Score (NPS), ки муносибати муштариёро ба сифати хизматрасонӣ нишон медиҳад, аҳаммияти назаррас дорад. Маҳз таҳқиқ ва таҳияи моделҳои дақиқ барои пешгӯй ва идоракунии NPS метавонад ба қабули қарорҳои стратегӣ дар самти такмили фаъолияти бонк, баланд бардоштани сатҳи қаноатмандии муштариён ва идоракунии самараноки буҷаи таблиғотӣ мусоидат намояд.

Файр аз ин, дар шароити рақамигардонии иқтисод, ниёз ба таҳия ва татбиқи барномаҳои компьютерӣ, ки на танҳо таҳлили фаврии маълумотро таъмин менамоянд, балки дар интиҳоби ҳалли оптималий ва идоракунии равандҳои бонкӣ саҳми назаррас мегузоранд, рӯз то рӯз бештар мегардад.

Навғониҳои илмии таҳқиқот:

1. Дар таҳқиқот маҷмуи амсилаҳои математикии нав барои автоматикунонии ҳисобкунии таҳлили NPS дар системаи бонкҳо пешниҳод шудааст. Ин амсилаҳо бо мақсади беҳтар намудани раванди таҳлил ва оптимизатсия соҳта шудаанд;
2. Усулҳои нави идоракунии оптималий, аз ҷумла намуди Беллман барои таҳлили NPS истифода шудаанд. Ин усулҳо аз ҷиҳати математикӣ асоснок ва таҳлил карда шудаанд, ки барои ҳалли масъалаҳои гуногуни оптимизатсия кумак меқунанд.
3. Алгоритми маҳсус барои муайян кардани таҳлили NPS бо мақсади оптимизатсияи тақсимоти шумораи дарҳостҳо ва манбаҳои пулӣ пешниҳод шудааст. Ин алгоритм бо як асоси оптималии идоракунӣ ва таҳлил ба вуҷуд омадааст;
4. Истифодаи усулҳои барномасозии ҳаттӣ барои оптимизатсияи буҷети таблиғотии бонкҳо кумак мерасонад, ки муассирии таблиғот ва истифодаи

бехтари захираҳо таъмин намояд. Ин усулҳо барои муайян кардани чӣ тавр маблағҳои мавҷудаи таблиғотиро бехтар ва самаранок тақсим кардан кумак мекунанд, то натиҷаҳои оптималӣ ба даст оварда шаванд;

5. Барои пешгӯии идоракуни раванди таҳлили NPS бо истифода аз маълумоти гузашта ва пешгӯии он барои соли оянда, комплекси барномавӣ бо забони барномасозии объектгарои C++ сохта шудааст. Ин барнома барои тақсимоти захираҳои пулӣ ба мизочон ва гузаронидани ҳисобкуниҳои таҷрибавӣ бо додаҳои амсилавӣ истифода мешавад.

Соҳтори кори диссератсионӣ. Мундариҷаи асосии кор ба таҳқиқоти амиқу ҳамаҷонибаи масъалаи гузошташуда ишора мекунад. Дар боби якуми диссератсия таҳлили муқоисавии усулҳои мавҷудаи оптимизатсия ва автоматикунонии равандҳои бонкӣ оварда шудааст, ки сатҳи баланди дониши муаллифро дар соҳаи мавриди таҳқиқ нишон медиҳад. Аз ҳама арзишманд он аст, ки баррасии адабӣ таҳлили интиқодӣ ва асосноккунии методологияи интихобшударо дар бар мегирад. Дар боби дуюм моделҳои математикӣ барои тақсими дарҳостҳо ва захираҳои пулӣ таҳия шудаанд, ки дар онҳо усулҳои Беллман ва Юнусӣ истифода шудаанд – ин далели навоварии илмии тадқиқот мебошад. Боби сеюм ба татбиқи амалии моделҳои таҳияшуда бахшида шуда, дар он соҳтани маҷмааи барномавӣ бо забони C++ барои таҳлили нишондиҳандай NPS ва идоракуни василаҳои қарзӣ баррасӣ мегардад, ки ин сатҳи баланди малакаи муаллифро дар технологияи муосири барномасозӣ тасдик мекунад.

Аҳаммияти амалӣ ва назариявии таҳқиқот. Пояи методологиии кори диссератсионӣ бо ҷиддияти илмӣ фарқ мекунад ва истифодаи муодилаҳои дифференсиалӣ, усулҳои барномасозии хаттӣ ва таҳлили омориро дар бар мегирад. Ҳусусан, бояд таъкид кард, ки таҳияи алгоритмҳо барои оптимизатсияи бучети рекламавии бонк ва пешгӯии нишондиҳандай NPS дорои потенсиали баланди амалӣ мебошад. Натиҷаҳои тадқиқот дар Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» мавриди

санчиш қарор гирифтаанд, ки қобили истифода будани онҳоро дар шароити воқей тасдиқ менамояд.

Аҳаммияти амалии диссертатсия дар он зоҳир мегардад, ки моделҳо ва нармафзори таҳияшуда метавонанд дар амалияи бонкӣ бо мақсади баланд бардоштани самаранокии идоракунии захираҳо ва беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба муштариён ҷорӣ карда шаванд. Натиҷаҳои назариявии таҳқиқот метавонанд дар раванди таълим низ истифода шаванд, масалан, дар фанҳои «Моделсозии математикӣ дар системаҳои иқтисодӣ» ва «Усулҳои математикӣ дар иқтисодиёт».

Интишороти илмии муаллиф аз рӯйи мавзуи диссертатсия.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти илмии муаллиф, ки дар раванди ичрои кори диссертационӣ ба даст омадаанд, дар маҷмӯъ дар 10 мақолаи илмӣ инъикос ёфтаанд. Аз ин шумора, 5 мақола дар нашрияҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Мақолаҳои бокимонда дар маҷмуаҳои маводи конференсияҳои илмӣ-амалӣ ва илмӣ-назариявии сатҳи ҷумҳурияйӣ ва байнамилалӣ интишор ёфтаанд, ки ба масоили мубрами моделсозии математикӣ, иқтисодиёт, технологияҳои рақамӣ ва автоматиқунонии равандҳои идоракунӣ бахшида шудаанд.

Натиҷаҳои бадастомада дар мақолаҳо бо асоснокии назариявӣ, тавсифи муфассали моделҳои таҳияшуда ва мисолҳои мушаххаси татбиқи амалӣ пешниҳод гардида, имконияти интиқоли таҷрибаи таҳқиқот ба муҳити истеҳсолӣ ва таълимиро фароҳам месозанд. Инчунин, паҳн карданӣ натиҷаҳои таҳқиқот тавассути мақолаҳои илмӣ ба баланд бардоштани шинохти муҳаққиқ ва саҳми ӯ дар рушди илми моделсозии иқтисодӣ ва технологияҳои иттилоотӣ мусоидат менамояд.

Новобаста ба бартарихои зиёди кори диссертационӣ, чанд мулоҳиза ва эродро низ бояд қайд намуд:

- Дар баъзе қисматҳои диссертатсия тавсифи муфассали усулҳои ададӣ намерасад, ки мавҷудияти он метавонист арзиши амалӣ ва илмии тадқиқотро бештар намояд.
- Тарзи пешниҳод ва тарҳбандии диаграммаҳо ва ҷадвалҳо дар автореферат на ҳама вақт ба стандартҳои қабулшуда мутобиқат мекунад, ки фахмидани онҳоро мушкил мегардонад.
- Дар кор масъалаи мутобиқшавӣ (масштабазири) ва татбиқи қарорҳои пешниҳодшуда ба системаҳои бонкӣ дигар кишварҳо нокифоя инъикос ёфтааст.
- Ишораҳои библиографӣ дар баъзе қисматҳои кор низ ниёз ба таҳrir ва мукаммалсозии бештар доранд.


Бо вучуди ин, эродҳои зикршуда хусусияти техникӣ дошта, ба арзёбии умумии баланд ва аҳаммияти тадқиқоти анҷомёфта таъсири ҷиддӣ намерасонанд.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Афзалшоҳи Сафархон дар мавзуи «Амсиласозӣ ва соҳтани технологияи автоматиқунонии ҳисобкунии таҳлили NPS дар системаи бонкҳо бо мақсади оптимизатсияи тақсимоти захираҳои пулӣ», барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD - доктор аз рӯйи ихтисоси 6D070500 - Амсиласозии математикӣ ва компютерӣ (6D070502 - Амсиласозии математикӣ, методҳои ададӣ ва комплекси барномаҳо) як таҳқиқоти илмии анҷомёфта буда, дар мавзуи «Амсиласозӣ ва соҳтани технологияи автоматиқунонии ҳисобкунии таҳлили NPS дар системаи бонкҳо бо мақсади оптимизатсияи тақсимоти захираҳои пулӣ», барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа PhD - доктор аз рӯйи ихтисоси 6D070500 - Амсиласозии математикӣ ва компютерӣ (6D070502 - Амсиласозии математикӣ, методҳои ададӣ ва комплекси барномаҳо) пешниҳод гардидааст, дар сатҳи баланди илмӣ ба анҷом расида, ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдик шудааст, мувоғиқ буда,

муаллифи он сазовори дарёфти дарацаи илмии доктори фалсафа (PhD) аз рӯйи ихтисоси номбаршуда мебошад.

Муқаризи расмӣ:

доктори илмҳои физикаю математика,
дотсент, вакили Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
«15» 08 соли 2025.



Наҷмиддиниён А.М.

Суроғ: 734019, ш.Душанбе, кучай Рӯдакӣ 42
Тел.: (+992) 2212353, e-mail: asadullo-tj@mail.ru

Имзои **Наҷмиддиниён Асадулло Мирзоро** тасдиқ мекунам:

Мудири шуъбаи кадрҳо ва коргузории
махсуси Дастигоҳи Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

